

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 11.09.2019 №160**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1901/1-852	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Консерваи гуштӣ Шири қиёмшуда	Қуттӣ Кг	88200 36900	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1902/1-853	Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои компютерӣ	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1903/1-854	Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1904/2-612	Раёсати маорифи н. Варзоб	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1905/2-613	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 27 н. Варзоб	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
411/17-188	Раёсати хадмоти давлатии оташнишонии ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои мулоим ва либоси афсари	Номгӯӣ	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
412/17-189	Раёсати хадмоти давлатии оташнишонии ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
415/17-192	МДТУА Мактаб-Интернати №1	227-66-04	Хариди электронӣ	Нони колаби	Дона	42700	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*  
 Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*

